

АССОТСИАТСИЯИ БОНКҲОИ ТОЧИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКӢ

*Мӯҳтарам шунавандаи семинар!
Мо Шуморо ба курси тахассусӣ даъват менамоем !*

**БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ**

Мақсади курс: Баланд бардоштани малакаи дониши молиявии аҳоли, кормандони сохторҳои гуногуни ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми молиявӣ

Гурӯҳи иштироккунандагон: Барои табақаҳои гуногуни ҷомеа, инчунин мутахассисони низоми молиявӣ, аз он ҷумла низоми бонкӣ аз сатҳи ибтидоӣ то сатҳи миёна.

Мундариҷаи семинар:

- Асосҳои омӯзиш ва мақсадҳои он
- Банақшагирӣ ва мақсади молиявӣ
- Нақши пул дар ҳаёти мо. Қоидаҳои идоракунии пул
- Мафҳуми буҷет. Банақшагирии молиявӣ ва буҷети оила
- Марҳилаҳои тартиб додани буҷети оилавӣ
- Мақсади молиявӣ ва татбиқи он дарамал
- Маблағҳои аз хориҷи кишвар воридшуда
- Дороиҳо ва сармоя
- Дорой, сармоя ва ӯҳдадорӣ
- Дороиҳои пардохтпазир, боэтимод ва даромаднок
- Сармояи ҷорӣ, захиравӣ ва молияшаванда
- Пасандоз ва фишангҳои он
- Мафҳуми пасандоз. Усулҳои пасандозкунӣ
- Пасандозҳои расмӣ: пасандозҳои дархостӣ ва мӯҳлатдор
- Шартҳои пасандоз
- Хавф ва идоракунии он
- Қарз ва идоракунии он
- Мафҳум ва намудҳои қарз
- Шартҳои қарз
- Хавфи идоракунии қарз
- Шаклҳои пардохти қарз

Давомнокии курс: 2рӯз; 01-02марти соли 2012

Ҷои гузаронидани курс: Маркази Таълимии Ассотсиатсияи Бонкҳои Тоҷикистон

АССОТСИАТСИЯИ БОНКҲОИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКӢ

*Мӯҳтарам шунавандаи семинар !
Мо Шуморо ба курси тахассусӣ даъват менамоем !*

***КУРСИ ТАЙЁРИИ ИБТИДОИИ КОРМАНДОНИ
НУҚТАҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИНТИҚОЛИ ПУЛӢ***

Мақсади курс:Баланд бардоштани малакаи дониши кормандони низоми молиявии кишвар ва дар амал ҷорӣ намудани тарзу услуби ҳозиразамонаи воситаҳои пулӣ, истифодабарӣ ва таҳлили онҳо.

Гурӯҳи иштироккунандагон:Барои мутахассисони низоми молиявӣ, аз он ҷумла низоми бонкӣ аз сатҳи ибтидоӣ то сатҳи миёна.

Мундариҷаи семинар:

- Муайян намудани сатҳи дониш ва малакаи касбии иштирокчиён тавассути гузаронидани “тест”.
- Зарурият, мақсад, вазифаҳо ва мундариҷаи курси ибтидоӣ. Асосҳои ҳуқуқии танзим ва назорати асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор», «Дар бораи фаъолияти бонкӣ».
- Бонки миллии Тоҷикистон мақоми давлатии танзим ва назорати асъор.
- Бонки ваколатдор – намояндаи назорати асъор. Ҳуқуқ ва вазифаҳои кормандони бонкҳои ваколатдор.
- Ҷамъбасти рӯзи якӯми машғулият. Саволу ҷавоб ва мувоҳида оид ба мавзӯҳои баррасишуда
- Асосҳои меъёрии амалиётҳои интиқоли.
- Дастурамали № 162 “Оид ба тартиби анҷом додани амалиёти интиқоли аз ҷониби шахсони воқеӣ ба кушодани ҳисобҳои асъорӣ”. Тартиби ташкили амалиётҳои интиқоли тавассути нуқтаҳои хизматрасонии пулӣ ва шӯъбаҳои ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ.
- Ҷамъбасти рӯзи дуввуми машғулиятҳо. Саволу ҷавоб ва мувоҳида оид ба тамоми мавзӯҳои баррасишудаи машғулиятҳо.
- Талаботҳои асосии низомҳои мубориза ба муқобили софқорӣ пул ва маблағгузори терроризм.
- Баррасии Дастурамали №168 “Дар бораи тартиби истифодаи асъори хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон”
- Талаботҳои техникӣ нисбат ба таҷҳизонидани нуқтаҳои хизматрасонии интиқолҳои пулӣ.
- Гузаронидани санҷиши дониш ва малакаи гирифтаи иштирокчиён тариқи “тест”

Давомнокии курс: 3 рӯз; 03-05 май соли 2012

Ҷои гузаронидани курс: Маркази Таълимии Ассотсиатсияи Бонкҳои Тоҷикистон

АССОТСИАТСИЯИ БОНКҲОИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКӢ

*Мӯҳтарам шунавандаи семинар!
Мо Шуморо ба курси тахассусӣ даъват менамоем !*

**БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ**

Мақсади курс: Баланд бардоштани малакаи дониши молиявии аҳоли, кормандони сохторҳои гуногуни ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми молиявӣ

Гурӯҳи иштироккунандагон: Барои табақаҳои гуногуни ҷомеа, инчунин мутахассисони низоми молиявӣ, аз он ҷумла низоми бонкӣ аз сатҳи ибтидоӣ то сатҳи миёна.

Мундариҷаи семинар:

- Асосҳои омӯзиш ва мақсадҳои он
- Банақшагирӣ ва мақсади молиявӣ
- Нақши пул дар ҳаёти мо. Қоидаҳои идоракунии пул
- Мафҳуми бучет. Банақшагирии молиявӣ ва бучети оила
- Марҳилаҳои тартиб додани бучети оилавӣ
- Мақсади молиявӣ ва татбиқи он дарамал
- Маблағҳои аз хориҷи кишвар воридшуда
- Дороиҳо ва сармоя
- Дорӣ, сармоя ва ӯҳдадорӣ
- Дороиҳои пардохтпазир, боэътимод ва даромаднок
- Сармояи ҷорӣ, захиравӣ ва молияшаванда
- Пасандоз ва фишангҳои он
- Мафҳуми пасандоз. Усулҳои пасандозкунӣ
- Пасандозҳои расмӣ: пасандозҳои дархостӣ ва мӯҳлатдор
- Шартҳои пасандоз
- Хавф ва идоракунии он
- Қарз ва идоракунии он
- Мафҳум ва намудҳои қарз
- Шартҳои қарз
- Хавфи идоракунии қарз
- Шаклҳои пардохти қарз

Давомнокии курс: 2 рӯз; 01-02 августи соли 2012

Ҷои гузаронидани курс: шаҳри Қӯрғонтеппа, Шӯъбаи БМТ

АССОТСИАТСИЯИ БОНКҲОИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКӢ

*Мӯҳтарам шунавандаи семинар!
Мо Шуморо ба курси тахассусӣ даъват менамоем !*

**БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ**

Мақсади курс: Баланд бардоштани малакаи дониши молиявии аҳоли, кормандони сохторҳои гуногуни ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми молиявӣ

Гурӯҳи иштироккунандагон: Барои табақаҳои гуногуни ҷомеа, инчунин мутахассисони низоми молиявӣ, аз он ҷумла низоми бонкӣ аз сатҳи ибтидоӣ то сатҳи миёна.

Мундариҷаи семинар:

- Асосҳои омӯзиш ва мақсадҳои он
- Банақшагирӣ ва мақсади молиявӣ
- Нақши пул дар ҳаёти мо. Қоидаҳои идоракунии пул
- Мафҳуми бучет. Банақшагирии молиявӣ ва бучети оила
- Марҳилаҳои тартиб додани бучети оилавӣ
- Мақсади молиявӣ ва татбиқи он дарамал
- Маблағҳои аз хориҷи кишвар воридшуда
- Дороиҳо ва сармоя
- Дорой, сармоя ва ӯҳдадорӣ
- Дороиҳои пардохтпазир, боэътимод ва даромаднок
- Сармояи ҷорӣ, захиравӣ ва молияшаванда
- Пасандоз ва фишангҳои он
- Мафҳуми пасандоз. Усулҳои пасандозкунӣ
- Пасандозҳои расмӣ: пасандозҳои дархостӣ ва мӯҳлатдор
- Шартҳои пасандоз
- Хавф ва идоракунии он
- Қарз ва идоракунии он
- Мафҳум ва намудҳои қарз
- Шартҳои қарз
- Хавфи идоракунии қарз
- Шаклҳои пардохти қарз

Давомнокии курс: 2 рӯз; 01-02 ноябри соли 2012

Ҷои гузаронидани курс: Маркази Таълимии Ассотсиатсияи Бонкҳои Тоҷикистон